

Чавобҳой нурони дар мавриди Ошурой Хусайнӣ

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة]

Гирдоваранд Маволи Ғаюр

Аз форси ба тоҷики
Абузари Абдуллоҳ

2009 - 1431

islamhouse^{.com}

الأجوبة المضيّة على حقيقة عاشوراء الحسينية

«باللغة الطاجيكية»

جمع وتقديم: موالى غيور

تحويل الحروف من الفارسية إلى الطاجيكية: أبوذر عبد الله

2009 - 1431

islamhouse.com

Чавобхой нурони дар мавриди Ошурой Ҳусайнни

Ба номи Ҳудованди бахшандай меҳрубон

Ҳамду сано Парвардигори ҷаҳониёнро ва салому дуруд бар сарвари ояндагон ва гузаштагон Муҳаммад (с) ва олу асхобаш.

Аммо баъд:

Ин китобчай муҳтасарест ки дар он ба ҷуз нақлҳо ва ривоятҳо аз китобҳо ва марҷаъҳо чизи дигаре ворид нашудааст; Ҳонандай азиз! чизе ки ман аз шумо меҳоҳам ин аст ки дар қазоват кардан саросема нашавед, ҳамоно ҳақиқат чизест дуст доштани ва ҳар оқиле дар пай пайдо кардани уст, ва касе ки дар пай ба даст овардани у сари худ саҳти биёрад (меҳнат кунад) лаззат ва роҳати баъд аз ба даст овардани уро ҳоҳад ҷашид.

Бале роҳи ба даст овардани ҳақиқат саҳт ва пурмашаққат аст, вале роҳи гурез аз он вучуд надорад, бубинед ки чи андоза имомон кушиш ва вақ -ти худро сарф карданд то ки анъанаҳову аҳкоми диниро ошкор созанд, чи басо ки сарвар ва имоми ҷавонони аҳли биҳишт худаш ва ҷонашро барой нусрат ва ёрии ин дин ва баёни аҳкому шаъоири ислом ва ҳақоиқи у фидо кард, пас вазифай мо инаст ки дар ҷустуҷу ва ошкор кардани ҳақоиқи дин худро вазифадор кунем.

Ин баъзе саволҳо ва ҷавобҳой кутоҳе дар мавриди рузҳой Ошуро ва ҳамчунин баъзе масъалаҳоӣ муҳими марбут ба ъазодори ва қабрҳо ва сабр кардан бар мешақатҳое ки чи дар ҳоли ҳозир гиребонгири мост ва

чи ба ёди мусибатҳой гузашта гирифтори он мешавем.

Ва албатта ки бояд дар назар дошта бошем, ки агар мусибате сари муъмине биёяд ҳамон гуна ки Худованди Ўзбекистон фармудааст бигиуяд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَبْتَهُمْ مُّصِيبَةً قَاتُلُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَجُونَ ﴾١٥٦﴾ الْبَقْرَةُ: ١٥٦

"Ҳамоно ки мо барой Худо ҳастем, ва ҳамоно ки бозгашти мо ба суй уст"

Хотирасон мекунам ки тамоми ҷавобҳо аз ривоятҳой саҳиҳи исботшудаест ки ё аз имомон расидааст ё аз олимону муҳақиқони гузашта ё муосир мебошанд.

Ҳамоно аз имомон ривоятҳой зиёде дар борай ҳушдор аз тақлиди куркуонае ки моро аз фикру андеша боз медорад ривоят шудааст, вале бо вучуди ин замонҳой зиёде аст ки аз фалони ва фалони ба монанди он тақлид мекунем ки гуё дар мо ақле вучуд надошта бошад, ва ин чунин дар ҳоле ки мазҳаб ба қасб кардани илму иҷтиҳод амр мекунад вале дар асрҳой заъфу гумроҳи аз руй тарс хондану мутолиъа кардани илмҳой дини ва иҷтиҳодро тарк кардаем, акнун мо нидой иҷтиҳодро баланд карда ёдовар мешавем ки мазҳаби шиъа даъват ба суй иҷтиҳод мекунад ва дарҳой иҷтиҳод дар он боз мебошад.

Ва ин ҳам иқтибосоте аз суханҳой имомон барой шумо пешкаш мекунем ва иншоолоҳ ки моро дар дуоятон фаромуш насозед.

Суол: Назари шумо дар мавриди амалҳой маҳсусе ки дар рузи Ошуро дида мешавад, ва рад бар қасоне ки мегуянд, ин гуна амалҳо дар

замони имомони тоҳирин вучуд надоштааст, пас ба ҳамин хотир ин амалҳо ҷоиз нестанд, чист?

Ҷавоб: Оятуллоҳи Ѓузмо Ҷаводи Табрези чунин ҷавоб доданд: "Шиъаҳой замони имомон бо "Тақя" зиндаги мекарданд, ва сабаби вучуд надоштани чунин амалҳо дар рузи Ошурой Ҳусайнни имконияти барпо нашуданаш буд, ва ин далил шуда наметавонад ки ин амалҳо дар замони ҳозир ҷойз нестанд, ва шиъаҳой он замон агар имконоте ки мо дар ҳоли ҳозир барой барпо кардани онро дорем, медоштанд албатта чуноне ки мо имruz он рузро бо чунин амалҳо анҷом медиҳем ҳамон гуна онҳо низ анҷом медоданд, чуноне ки мо имрӯзҳо парчамҳоӣ сиёҳро барой изҳори ғаму андуҳамон дар дарвозаҳоӣ макони Ҳусайнӣ оvezon мекунем онҳо низ ҳамин корро мекарданд".(Кисмати дувум аз сироти наҷот аллома Ҳуий сафҳай 562 чопи 1417)

Ин буд ҷавоби Оятуллоҳ ва ин чунин Оятуллоҳи Ѓузмо Али Ҳусайнни Фони Исфаҳони ба монанди ин ҷавоб дод, вақто ба у гуфта шуд, ин маросимҳоӣ азодори дар замони имомони маъсум бо вучуди он ки онҳо аҳли мусибат буданд ва ба таъзияи Ҳусайн (рз) аз мо авлотар буданд вучуд надоштааст, ва дар ҳеч ҳадисе аз онҳо амре дар ин бора вучуд надорад ва ин умур бидъатҳо (навпайдоиҳо) ҳастанд ки шиъаҳо онҳоро аз умури дин қарор додаанд, ва онро маросимҳоӣ мазҳаби меҳонанд ва ногуфта намонад ки ҳамон тавре ки ба мо расидааст, ҳар бидъате (навоварие) дар дин, гумроҳи аст ва гумроҳи боиси дохил шудан дар оташи дузах мебошад.

Гуфт: Ҷавоби воқеъи возех аст, ҳар масалай наве бидъат нест ва бидъат қарор додани хукми соҳтагиеро мегуянд ки дар дин вучуд надорад, ва аз дин намебошад (ва бояд таваҷуҳ дошт) ривояте ки дар

мазамати бидъат ва бидъатгузор ворид шудааст баёнгари манъи қарордодани ҳукме дар дин намебошад балки ба ҳукми ақл, зишти қарор додани масалаҳоеро дар дин баён мекунад ки ба тариқи ғайри маҷози он ва дар зери ливой дин ва номи ваҳий осмони қарор дода мешавад: агар ин гуна набошад дар мавриди шубҳаҳо ки марбут ба содир кардани ҳукм мебошад, ва ривоятҳо бар безори ҷустан аз онҳо далолат дорад ва баракс ақл ҳукм мекунад ки ҷазову уқубат барой онҳо зишт мебошад, чи бояд гуфт? бадехи аст ки маросимҳои Ҳусайн гиря кардан бар онҳо феъле аст ки сабаб меҳоҳад ва ман мегуям: (сабаби он) метавонад забон бошад, мисли зикри мусибатҳо ва сохтани марсияҳо ва ё амали бошад монанди амалҳои қавми¹, ва фақиҳ бояд ҳукм ба ҷойз будани он маросимҳои диниро содир кунад то ки гиряву зори беҳтар анҷом ёбад ва ҳаргиз мутаваққиф нашавад: чи басо ки таъзия мақсад ва ҳадафи ман мебошад, ва роҳи гурезе аз намойш додан вучуд надорад: ва ҳамон тавре ки маълум аст намойш додан дар ҳар милате фарқ мекунад ва ҳечгоҳ яксон намебошад ва дар ин умур бидуни шаку шубҳа назди шиъаҳо ягон мамониъате дар борай он наёмадааст, ва ақл низ онро носазо намедонад ва иллати шаки ту низ нафаҳмидани мафҳуми бидъат ва амали насохтани он бо масъалаҳои имконпазир мебошад. (Мақтали Ҳусайн аз Муртазо Аёд с197)

Ҳасан Муғния мегуяд: Силсилай Оли Буйия² ташкил шуд ва аз паси он ин руз³ пайдо шуд (мотамгириҳо ва

¹ Амалҳои қавми: амалҳои маҳали ва омиёнае ҳастанд ки дар деҳоту шаҳрҳои муҳталиф урфу одати мардум шудааст. (мутарҷим)

² Ҳукумате буд ки дар авоҳири заиф шудани хилофати Абосиён пайдо шуд ва мудати 40 то 50 сол ҳукмрони карданд.

³ Рузҳои муҳарам.

руйканиву муйканиҳо ва Ҳусайніҳо маҳсус дар ин руз ба ҷуз бо василай Оли Буйия дар ҷой дигаре собит нашудааст) ва ҳамон гуна ки шойстай ғаму андуҳи мо мебошад дар Бағдод ва Ҳурисон ва Мовароунаҳр ва тамоми дунё таҷалли ёфт, ва сарзаминҳо сиёҳпуш шуданд ва мардум бароӣ расонидани фочиъай дардноке ки аҳли он саҳти кашида буданд бо комилтариҳ шакл қиём карданд, ва ҳамчунин дар силсилаи Ҳамадони, Ҳусейниҳо дар Ҳалаб дар рузи Ошуро низ дар муқобили маросими Бағдод эҳсоси танқиси карданд ва бароӣ худ усуле пайдо карданд ки дар ҷамиъи маконҳои исломи мисли Ироқ ва Ирон ва Ҳиндӯ Сурия ва Ҳичоз вучуд дошт, дар натиҷай он мотаму навҳасароӣ барпо шуд ва бароӣ реҳтани ашкҳо паймон баста шуд ва барпо доштани маросимҳои Ҳусайн мазҳаре аз мазҳарҳои хидмат ба ҳақ ва интишори он гардид. (Одоби Манобир: с 192)

Бояд гуфт ки: Пеш аз Оли Бувия ва Фотимиён мазҳаре бароӣ хидмати ҳақ ва эълони ҳақиқат вучуд надошт, ва баъд аз он ки онҳо омаданд, (яъне: қасоне ки имоми маъсум набуданд) ин масоилро мазҳаре аз мазҳарҳои хидмат ба ҳалқ қарор доданд.

Суол: Оё аз Расули акрам (с.в) ё аз яке имомони тоҳириҳ сухане дар мавриди мазлумнамоӣ ва навҳаҳони ва пушидани либоси сиёҳ ва занҷирзани ва ончи ки дар Ҷазодориҳои имruzan анҷом меёбад вучуд дорад?

Ҷавоб: Ин суолро аллома Муҳаммад ибни Ҳасан ибни Бобавай Қумми мулақаб ба шайхи Садуқ чунин ҷавоб дода аст: "Дар лафзи Расулуллоҳ (с.в) ки бар он ҷизе бартарие надорад ба ин шакл омадааст ки: "Навҳасароӣ аз аъмоли ҷоҳилият мебошад" (Ман ло яхзурӯҳу факих 4:271-272).

Ва ин чунин Мұхаммад Бокири Маңлиси бо ин лағз онро ривоят кардааст ки: "**Навқасарой аз аъмоли қоҳилият мебошад**" (Бихорул анвор 82: 103).

Ин чунин тамоми уламой муҳақиқин аз ҷумла Нури ва Буручерди аз Расулуллоҳ (с.в) ривоят кардаанд ки: "**Ду садое ҳастанд ки малъунанд ва Худованд ба онҳо ғазаб мекунад, Навҳа дар мусибат ва ғино дар шоди**" (Бихорул анвор 82:101).

Ин чунин аз ин ривоят метавон фахмид ки аз ин навиштай Амирүл мұмминин ки ба Рифоъа ибни Шаддод фиристод "**Дар сарзамине ки соҳиби қудрат ҳости туро аз навқасарой сари мурдаҳо ҳушдор медиҳам**" (Мустадракүл васойл 1: 144)

Ва мисли ҳамин ривоят дар Ҷомеъи аҳодиси шиъа 3:372 омадааст ки "**Ҳамоно шуморо аз навқасарой манъ мекунам**"

Ва ривояте ки Ҷобир аз Пайғамбар (с.в) овардааст ки фармуд: "**Ҳамоно ман шуморо наҳе кардам аз навқасарой ва ду садой аҳмақонай бе бандубор: Садо ҳангоми нағмаҳой лаҳв ва овозҳой шайтони ва садо ҳангоми мусибат ва руйкани кардану гиребон пора кардан ва нолай шайтони**" (Мустадракүл васойл: 1:145).

Аз имом Али ривоят аст ки **се чиз аз амалҳой қоҳили мебошад ва аз байни мардум аз байн намеравад то ки қиёмат барпо шавад: Борон талабидан аз ситорагон ва тавҳину таъна задан бар қавме ва навқасарой дар марг**" (Бихорул анвор 82:101).

Кулайни ва дигарон аз имом Содиқ ривояд мекунанд ки фармуд: "**Фарёд задан бар мурда ислоҳ намегардад ва ҷойз намебошад вале аксари мардум инро дарк намекунанд**" (Алкофи 3:226)

Ва Кулайни ҳамчунин аз имом Содиқ овардааст ки фармуд: "**Фарёд задан барой марг ҷойз нест ва либос пора кардан низ барой марг ҷойз нест**" (Алкофи 3-255).

Муҳаммад Бокири Маҷлиси аз имом Али ривоят мекунад ки "Вақто ки Иброҳим ибни Расулуллоҳ фавт кард ба ман амр фармуд ва ман уро ғусл додам ва Расулуллоҳ (с.в) уро кафан кард ва ҳанут молид ва ба ман фармуд эй Али уро ҳамл кун ва ман уро ҳамл карда то ба Бақиъ расондам ва баъд аз он бар у намоз гузорид.... ва вақте ахволи уро дид гиря кард ва az паси гиряи у мусалмонон гиря карданد то ин ки садой гиряи маврدون аз садой гиряи занон баланд шуд ва Расулуллоҳ онҳоро бо шадидтарин ҳолат наҳе фармуд ва гуфт: Чашм гиря мекунад ва дил ғамгин мешавад ва намегуем Парвардигор бар мо ҳашм мекунад ва ҳамоно мо бо тавасути ту дучори мусибат мешавем ва бо иродай ту андуҳгин мешавем" (Бихорул анвор 82-100-101).

Каме фикр кун бародари мусалмон ки Пайғамбар (с.в) чигуна бо шадидтарин ҳолат баланд кардани садой гиряро наҳе фармуд.

Ва ҳамон гуна ки аз садой андуҳгини дар мусибат наҳе фармуд ҳамонгуна низ аз шунидани он наҳе фармудааст. (Васоили шиъа: 2:915)

Кулайни аз Фазл ибни Майсир ривоят мекунад ки гуфт: "Мо назди Абуабдуллоҳ будем ки марде омад ва аз мусибате ки сараш омада буд барояш шикоят кард, Абуабдуллоҳ фармуд: Чуноне ки ту сабр куни ҳамон тавр аҷру савоб мегири, ва агар ту сабр накуни ҳамон қадаре ки Худованд бароят муқаддар кардааст, мегузарад ва сахти онро хоҳи кашид" (Алкофи: 3:225)

Аз имом Содиқ Ҷаъфар ибни Муҳаммад ривоят шудааст ки фармуд: "Сабру бало инсонро ба суй муъмин шудан наздик месозад, (ҳамчуноне ки) бало меояд ва муъмин сабр кунанда аст, аммо бало ва ғамгини бар у, инсонро ба суй кофир шудан наздик

месозад ҳамчуноне ки бало ба сараш меояд ва у доду фифону ғамгини мекунад" (Аз Закари: с 1).

Муҳаммад ибни Макки Омили мулақаб ба шаҳиди аввал гуфт: "Шайх дар Мабсут ва ибни Ҳамза навҳаро ҳаром карданд ва шайх идиъо кард ки ин масъала ичмоъ аст" (Аззикро с 2 ва Бихорул анвор 82:107).

Ва шайх АбуҶаъфар Муҳаммад ибни Ҳасани Туси мулақаб ба шайхи тойфа, навҳаро ҳаром кард ва иддиъояш ин буд ки ин масъала (ҳаром будани навҳасарой) ичмоъ мебошад, чигунае ки дар замони Туси буд, ва шиъаҳо дар он замон бар ҳаром будани навҳасарой ва доду фифоне ки акнун дар Ҳусейниёт⁴ шунида мешавад, ичмоъ доштанд, ва корҳое ки ҳамон гунае ки дар гузашта гуфтем бо манҳачи саҳехи имомони аҳли байт мухолиф мебошанд.

Оятуллоҳи Ѓузмо Муҳаммад ибни Ҳусейни Шерози гуфт: "Вале аз Шайх дар Мабсут ва ибни Ҳамза ҳаром будан (навҳасарой) мутлақ омадааст" (15:253).

Ширози мегуяд: Дар Ҷавоҳир худзани ва доду фифон ба таври қатъи ҳаром шудааст. (Ал Фиқҳ: 15:260)

Ва имом Боқир мегуяд: "Бадтарин бесабри доду фифон кардан дар нороҳати ва сару синазани ва руйканиву муйкани мебошад, ва касе ки навҳаро пеша кунад сабрро тарқ кардааст ва роҳи ғайри ростро ихтиёр кардааст" (Алкофи:3:222-223 ва Васойли шиъа 2:915 ва Бихорул анвор 82-89).

Ва ҳамчунин қавли имом Содиқ аст ки: "Касе ки дар мусибат дасташро бар ронаш бизанад аҷри у ботил мегардад" (Алкофи: 3:225)

Мегуям: Пас ҳоли ту чигуна аст эй касе ки бар сару сина мезани? оё аҷри ту аз дараҷай аввал бо наҳе

⁴ Ҷойҳой маҳсусе ҳастанд ки дар онҷо ба хотири шаҳид шудани ҳазрати Ҳусайн навҳасарой ва доду фифон мекунанд.

кардани Пайғамбар (с.в) мухолиф аст ботил намешавад? ва ин чунин бо фармудай Пайғамбар ки мегуяд: "Касе ки бар руяш бизанад ва гиребон пора кунад аз мо нест" (Мустадракул васойл:1:144).

Ва Мұхаммади Тичони Самови ин масъаларо зикр мекунад ки аз имом Мұхаммади Әбділла Садр дар борай ин ҳадис пурсид у қавоб дод: "Ҳадиси сахиҳе аст ки дар у шаке нест" (Онгоҳ ҳидоят шудам 57 чопи араби).

Аз Яхё ибни Холид омадааст ки марде назди Пайғамбар (с.в) омада гуфт: чи чизе ачри мусибатро ботил мекунад? фармуд: "Задани дастҳо бар яқдигар, ва сабр дар мусибат аз муҳимтарин масъалаҳо мебошад, касе ки бар он рози шавад барой у ризоятманди хоҳад буд ва касе ки ҳашм кунад пас барой у (аз тарафи Ҳудованд) ҳашмгини хоҳад буд", боз Пайғамбар (с.в) дар идома фармуд: "Ман аз касе ки битарошад (сарашро) ва боло бибарад (садояшро) безорам" (Чомеъул ҳадиси шиъа 3:489).

Имом Ҷағғари Содиқ аз падара什 вай аз Пайғамбар (с.в) ривоят мекунад ки: "Ҳамоно у аз ба вучуд овардани садой ғамнок дар мусибат наҳе фармуд ва инчуниң аз навҳасарой ва задан дар сару руй ва шунидани он наҳе фармуд" (Ман ло яхзуруху алфаких 4:3-4)

Ва Мұхамад ибни Макки Омили гуфт: "Бар сару сина задан ва пора кардани гиребонҳо ва муйкани кардан бо таври ичмоъ ҳаром аст: онро дар Мабсүт гуфтааст ва он ҳашмгини дар қазо ва қадари Илоҳи аст" (Фи закари: 72).

Ва Ширози гуфтааст: "Дар Манҳи задани сурат ва муйкани кардан наҳе шудааст" (Фикҳ 15:260)

Мұхаммади Тичони Самови дар мавриди гиряи Пайғамбар (с.в) бар амакаш Абутолиб ва Ҳамза ва ҳамсара什 Ҳадича ишора карда мегуяд: "Вале дар

тамоми он ҳолатҳо аз сари меҳрубони гиря мекард.....
вале вай аз зоҳир кардани нороҳати ва ғамгини ва
здан ба сару сурат ва пора кардани сина наҳе
фармуд", пас чигуна аст ки ту бо олатҳой оҳани бар
тани худ мезани бо тавре ки хун сарозер мешавад?
(дар китоби Кулул ҳулул с 151).

Сипас Тичони ёд мекунад ки амирул мұмминин Али
ибни Абутолиб ончиро ки шиъиёни имruzга анҷом
медиҳанд дар замони вафоти Пайғамбар (с.в) анҷом
надод ва ба ҳамин тартиб имомон Ҳасан ва Ҳусейн ва
Саҷод низ ин корро накарданد ва дар борай ин имом
Тичони гуфтааст: "Ҳамоно чизҳоеро дид ки ҳеч қас
надидааст у бо ду ҷашми худ шоҳиди Карбало буд,
карбалое ки дар он падараш ва амакҳояш ва
бародаронаш ҳамаги кушта шуданд, ва мусибатҳоеро
дид ки күхҳо тоқати онро надорад ва дар таърих низ
ҳеч қадом аз имомон чизе дар борай он ки у коре
карда бошад ривоят нашудааст ва ё ин ки амр ба
пайрави онро карда бошад" (Кулул ҳулул с 151).

Ҳамчунин Тичони мегуяд: "Бояд ҳақиқат гуфта
шавад, он чи ки баъзе шиъиён аз амалҳои хос анҷом
медиҳанд заррае аз дин нестанд, ва агар муҷтаҳидон
иҷтиҳод кунанд ва фатводиҳандагон ба он фатво
диҳанд ки дар он ачри бузург ва савоби бисёре қарор
диҳанд, ҳамоно он одат ва тақлид ва эҳсоси бархурд
кардан аст, ки аҳли он тавасути он туғён карда ва
тавасути он аз ҳолати табиъи хориҷ мешаванд, ва
баъд аз мудате фақат ба сурати як расму ъодате
мешавад ки писар аз падараш ба шакли куркуона ва
бидуни фаҳмиш онро мерос мебаранд то چое ки баъзе
ъавом фикр мекунанд ки бо задани худ ва худро
хунолуд кардан наздики бо Ҳудованд мебошад. Ва
баъзехо ингуна эътиқод доранд ки касе ки ин корро

анчом надиҳад Ҳусейнро дуст намедорад" (Кулул ҳулул с148).

Ва ҳамчунин гуфтааст: "Ақли солим ин манзараҳой аз бади ба ларза дароварандаро намепазираид, вақте марде луч мешавад ва бо дasti худаш худашро бо занцир мезанад ва бо тарзи девонаги садой худро баланд карда ва Ҳусейн Ҳусейн мегуяд, ва чой таъаҷубовару шакбарангезияш дар инчо аст ки ошкоро дида мешавад ки вақто ки он нафарҳо корашон тамом шавад монанди он аст ки нороҳатияшон тамом шуда бартараф шудааст ва бо гузаштани андак вақте баъд аз тамомшавии ъазодори мебини ки меҳанданд ва ширини меҳуранд ва менушанд ва меваҳо меҳуранд ва ҳама чиз бо тамом шудани ҳаракати дастай ъазодори тамом мешавад.

Ва ўачибияш дар инчо аст ки бештари онҳо инсонҳои диндоре нестанд, ва аз ин ру чандин маротиба худам дар интиқод аз онҳо мадоро карда ва гуфтам: ҳамоно ончи ки анчом медиҳанд фақат як расми қавми ва тақлиди куркурона аст" (Куллул ҳулул с 149).

Ва сухани шайх Муғния наздик ба ин сухан аст ки мегуяд: "Дар ҳақиқат задани сар бо занцир ва шамшер ва хориҷ шудани хун аз он заррае аз ислом нест ва дар мавриди он ҳеч сухани сариҳе вуҷуд надорад вале отифай зебоест ки дар вуҷуди муъмин шакл мегирад чуноне ки хуни пок ба хотири сарҳои буридай фочиъай (мусибати) Карбало рехта мешавад" (Одоби манобир 182).

Суол: Ҳукми либоси сиёҳ пушидан дар ошуро чист?

Ҷавоб: Аз имом суол шуд ҳукми намоз дар либоси сиёҳ чист? фармуд: "Дар он намоз нахонед ки либоси аҳли дузахиён аст" (Манло яҳзуруҳу алфақиҳ 1:162).

Аз амирул мульминин Али (р.з) дар ончи ки аз асҳобаш медонистанд ривоят шудааст ки фармуд: "Либоси сиёҳ напушед ки он либоси Фиръавн аст" (Манло яхзуруху алфақих 1:163).

Аз Пайғамбар (с.в) ривоят шудааст ки у дар ранги сиёҳ қароҳият меварзид ба ҷуз се ҷиз: имома (салла) муза (пойафзол) ва ридо (мисли рӯймол аст)" (Манло яхзуруху алфақих 1:163).

Ва инчунин ривоят шудааст ки Ҷабрайл бар Пайғамбар (с.в) қабои сиёҳ ва камарбанде ки дар он ҳанҷаре вучуд дошт падид омада ва Пайғамбар (с.в) ба у гуфт ин чигуна пушидан либосест? У гуфт: ҳайбати писари амакат Абос аст эй Муҳаммад вой бар фарзандат аз писари амакат. Ва Пайғамбар (с.в) ба суй Абос ҳаракат кард ва гуфт: Эй амак вой бар фарзандам ки аз фарзандат мебошад, У гуфт: Эй Пайғамбари Худо оё ман ҷавоб бигуям? гуфт: Қалам дар навиштани бадии он нотавон аст" (Манло яхзуруху алфақих 1:163, Васойли шиъа 3:279).

Суол: Аз ҳама бештар занон гиря ва навҳасарой мекунанд оё дар ҳақи онҳо иҷозати аҷр бурдан вучуд дорад?

Ҷавоб: Манъшавандаҳое ки дар ривоятҳоӣ гузашта оварда шуд дар мавриди марду зан яксон мебошанд, vale бароӣ зиёд шудани маълумот ривояти дигареро зикр мекунам ки хос бароӣ манъи занҳо омадааст, то бошад ки занони шиъамазҳабе ки ба Ҷазодори ва Ҳусейниҳо мераванд онҳоро ҷамъбанди карда ва дар он тадабур кунанд ва он маросимро бар ҳуд қадған кунанд.

Ином Ҳусейн вақто ҳоҳари ҳудро дид ки бар сурати ҳуд мезад ва гиребонҳоӣ ҳудро пора карда бар замин афтод ба у гуфт: "Эй ҳоҳараки ман аз Худо тақво

(битарс) пеша кун ва барой ъазой Худованд ъазодор бош ва бидон ки аҳли замин мемиранд ва аҳли осмон боки намемонанд ва ҳамоно ки ҳама чиз нобуд мешавад ба ҷуз ваҷҳи Худованди таоло касе ки маҳлукотро бо қудраташ ҳалқ кардааст ва ҳама ба суй у бармегарданд ва у якка ва ягона аст, падару модарам ва бародарам аз ман беҳтар буданд ва бар ман ва бар ҳар мусалмоне воҷиб аст ки Пайғамбар (с.в)-ро пешвой худ бигирем ва ба шаклу монанди вай ъазодор бошем, сипас ба у гуфт: эй ҳоҳарам туро қасам медиҳам ва қасам хурданро дуст намедорам агар ман кушта шудам гиребoni худро бар ман пора макун ва сурататро барой ман ҷанг назан ва барой ман доду **фифон ва зори макун"** (Ибни Товус дар Малҳуф: с 50 ва шайх Муҳаммад Ҳусейн Фазлуллоҳ дар Надва 5:209).

Ва дар ривояте гуфт "Эй ҳоҳари ман, эй Умикулсум, эй Фотима, эй Рабоб агар дидед кушта шудам, гиребон пора накунед ва бар суратҳои худ ҷанг назанед" (Абдуразоқи Мусави Алмақрам дар мақтали Ҳусайн с218).

Ва дар ривояти дигаре омадааст ки "Эй ҳоҳарам ҳамоно туро қасам медиҳам вақто ки ман ҳалок шудам гиребoni худро бар ман пора накун, ва сурати худро барой ман ҷанг назан, ва гиря ва зори барой ман барпо накун" (Мустандроқул васоил: 1:144, Мазолим аҳли байт с264, китоби Ало Ҳуто Ҳусайн с116, китоби Тузламу Захро с 190, ва дигарҳо.....))

Ин суханҳо чи басо ҷойҳои таамулу тафакур доранд. Шайх Садуқ ва дигарҳо аз Умар ибни Абумуқдом ривоят кардааст ки гуфт: "Аз АбулҲасан ва Абӯцаъфар шунидам ки дар борай ин қаломи Худованд:

١٢
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٢﴾ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

"Дар кори нек аз ту нофармона накунанд"

Гуфт: ҳамоно расули Худо (с.в) ба Фотима фармуд: "Ҳангоме ки ман мурдам сурати худро бар ман чанг назан ва муйхой худро бар ман бар сару сина назан ва бо доду фифон бар ман навҳасарой барпо накун" сипас фармуд "ин ҳамон некие аст ки Худованди ъаззаваҷал мефармояд"

١٢
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴿١٢﴾

(Маъони ахбор: с390, Васойли шиъа 2:915-914, ва шайх Муҳаммад Ҳусейн Фазлуллоҳ дар Надва: 5:72).

Ва АбуАбдуллоҳ дар мавриди ин сухани Худованд чунин фармуд:

١٢
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴿١٢﴾

"(Маъной) Неки (маъруф) дар ин оят: Пора накардани гиребон, ва бар сурат назадан, ва овоз нахондан бо зори, ва наистодан дар канори қабр мебошад". (тафсири Нури сақалайн 5/308).

Ва аз Абу Саъид омадааст: "Расулуллоҳ (с.в) навҳаҳон ва шунавандаашро лаънат кардааст" (Мустадракул васоил 1/144, ал-Бихор 82/93).

Ҳангоме ки амирул мұмминин Али (р.з) гирии занонро бар күшта шудагони чанги Сиффин шунид, ба суи Ҳарб ибни Шараҳбили Шоми ҳаракат кард, ки у яке аз бузургони қавмаш буд ва Али (р.з) гуфт: "Оё бар занонатон аз он чи мешунавам чира намешавед? Оё аз ин садой ғамноки ононро манъ намекунед?". (Чомиъи Аҳодиси Шиъа: 3/387, нигоҳ кунед ал-Бихор: 83/89).

Аз Абуабдуллоҳ (р.з) ки фармуд: "Агар Худованд ба касе неъмате диҳад ва ба хотири он неъмат у ба дунболи соз ва овози равад ҳамоно ба он куфр варзидааст ва касе ки ба У мусибате ворид шавад ва ба хотири он мусибат ба навҳа сарои бипардозад низ ба он куфр варзидааст ва (дар ривояти дигаре омадааст) Ҳамоно онро ботил кардааст" (Васоили Шиъа 12/90)

Аз ҷаъфар ибни Муҳаммад аз падаронаш ривоят аст, ки дар васияти расули Худо дар Али (р.з) омадааст: "Эй Али агар касе занеро итоат кунад, Худованд уро бо сураташ вориди оташ мекунад, Али (р.з) гуфт: Он итоат чист? Фармуд: Ба у иҷозат диҳад то инки ба ороишгоҳҳо, ва арусиҳо, ва навҳасароиҳо равад ва либоси нозук бипушад". (Васоили Шиъа 1/376)

Ва шайх Садуқ ва баъзе дигарон аз Ҷаъфар ибни Муҳаммад аз падаронаш аз Али ривоят кардаанд ки расули Худо фармуд: "Чаҳор кас аст ки то рузи қиёмат дар умматам мемонад ва нобуд намешавад: Фаҳрфуруши ба кифоят, тавҳин ба ақвом (қавмҳо, миллатҳо) борон талабидан аз ситорагон, ва навҳасарои".

Ва навҳаҳон агар қабл аз маргаш тавба накунад, вақте ки қиёмат барпо шавад ба тавре аст ки дар танаш пироҳани аз мис гудохта пушидааст, ва сипараш дар муқобили он аз пуст мебошад. (Алхисол 226)

Боз аз Ҷаъфар ибни Муҳаммад ривоят аст, ки ҳангоми иҳтизор (замони наздикии вафот) чунин васият кард: "Занон барои ман руйҳои худро назананд, ва барои ман гиребон пора накунанд, ва ҳар зане ки барои ман гиребон пора мекунад, ҷуз ин нест ки барояш дар ҷаҳаннам шикофе эҷод мешавад, ва ҳарчи бештар пеш равад (яъне дар наҳва ва гиребон

пора кардан) шикофи у дар ҷаҳаннам бештар мешавад." (Биҳорул Анвор 82/101)

Ва аз Али (р.з) ривоят аст ки фармуд: "Расули Ҳудо (с) аз занон байъат гирифт ки: Навҳасарои накарда, ва худро ҷанг назада ва бо мардон дар хилват боқи намонанд". (Биҳорул Анвор 82/101).

Суол: Оё аз имомон далиле барои руза гирифтани рузи ошуро ворид шудааст?⁵

Ҷавоб: Аз Абуабдуллоҳ аз падарааш аз Али (р.з) ривоят аст ки фармуд: "Ошуроро руза гиред (ва он) нуҳум ва даҳум мебошад, ки гуноҳони яксол баҳшида⁶ мешавад". (Таҳзибул Аҳком 4/299, Алистибсор 2/143).

Аз Абул Ҳасан ривоят шудааст ки фармуд: "Расули Ҳудо рузи ошуро рузадор буд". (Таҳзибул Аҳком 4/29).

Ва имом Ҷаъфар аз падарааш ривоят мекунад ки: "Рузаи рузи ошуро каффораи (баҳшиши гуноҳони) яксола аст". (Таҳзибул Аҳком 4/300).

Ва аз имом Содик ривоят шудааст ки: "Касе ки рузи ошуро руза бигирад ҳамоно он (ruz) соҳибашро аз ҳар бадие ҳифз мекунад". (Васоили Шиъа 7/347).

Ва аз Пайғамбар (с.в) омадааст ки фармуд: "Беҳтарин намоз баъди намозҳои воҷиб (фарз) намоз дар ҷарғои (нисфишаб) шаб аст, ва беҳтарини руза баъди аз моҳи

⁵ - Дар рузи тосуъо (нуҳум) ва ошуро (даҳум) ки аз тисъа (нуҳ) ва ашара (даҳ) гширифта шудааст ва нуҳум ва даҳуми муҳаррам рузаи мустаҳабе вучуд дошт, вале баъдҳо ба иллати инки хостанд маросими азодориро ба шакли омиртар (дабдабанок) баргузор қунанд, аз руза гирифтани дар ин рузҳо манъ карданд, қисмате аз исноди он инчо зикр шудааст (мутарҷим)

⁶ - Мавориде аз ин қабил ки боиси баҳшиши гуноҳон мебошад, фақат шомили гуноҳоне аст ки, шаҳс онҳоро ноҳоста анҷом дода бошад (ё ин ки гуноҳони сағира бошад) ва гуноҳе ки қасдан анҷом шавад, роҳе ҷуз тавба дар ин дунё надорад.

рамазон, руза дар моҳи Худованд аст ки мухаррам (Ошуро) гуфта мешавад". (Чомиул аҳодиси шиъа 9/474).

Ва аз ҳазрати Али (р.з) ривоят шудааст ки: "Рузи ошуро, нуҳум ва даҳумро эҳтиётан руза бигиред ки он каффораи яксоли қабли он аст, ва агар касе онро намедонист ва чизе хурд (дар идома) рузай худро комил кунад". (Мустадрак ал-васоил 1/549).

Аз ибни Аббос ривоят аст ки: "Агар ҳилоли (моҳи) мухаррамро дидед (рузҳоро) бишуморед ва ба нуҳум ки расидед руза бошед (рови) гуфтам: Ин ҳамон аст ки расули Худо руза мегирифт? Гуфт: бале". (Иқболул аъмол 554, Васоили шиъа 7/347).

Разијуддин Абулқосим Али ибни Мусо ибни Ҷаъфар ибни Товус ривоят мекунанд: "Ахбори бисёре дар тарғиби ба рузай он (ruz) ворид шудааст". (Иқболул аъмол 558)

Ва Нури Табраси аз Ҷаъфар ибни Муҳаммад ривоят мекунад ки у ҳамоно фармуд: "Сафинаи Нуҳ (киштии Нуҳ) рузи ошуро бар қуҳи ҷудии мустақар шуд (қарор гирифт), пас инсу ҷин онро руза бигиранд, ва он рузе аст ки Худованд тавбаи Одамро пазируфт". (Мустадракул Васоил 1/594).

Суол: Баъзе аз муҳаққиқон соҳтани биноро бар қабрҳои имомон манъ мекунад, назари шумо чист?

Ҷавоб: Бале расули Худо аз ин кор манъ фармуд ва сухани имомон низ баъд аз ин ингуна буд.

Аз Абуабдуллоҳ ки фармуд: "Расули Худо аз ин ки бар қабрҳо намоз гузашта шавад ё дар канори онҳо нишаста шавад, ва ё бар он бино соҳта шавад, манъ фармудааст". (Васоили шиъа 2/869).

Ва аз расули Худо омадааст ки: "Манъ фармуд гачкории қабр, ва соҳтани бино бар он, ва нишастани ҳавли он (атрофи он)". (Мустадрак ал-васоил 1/127).

Бар ин манъ (манъе ки аз тарафи расули Худо омадааст) имомон низ матолибе афзудаанд.

Имом Содик фармуд: "Ҳаром хурон ҳафт дастаанд: Ришва гирҳо дар ҳукм кардан, маҳрияи зино, ва подоши дуруғгуи ғайбгу, ва баҳои саг гирифтан (пули саг гирифтан), ва қасоне ки бар қабрҳо бино месозад".
(Мустадрак ал-Васоил 1/127).

Ва аз Али ибни Ҷаъфар аз Абулҳасан Мусо дар мавриди бино сохтани дар қабр ва навиштан бар он, суол кардам ки оё дуруст мебошад? Фармуд: "Бино сохтан бар он, ва ҳавли он дуруст намебошад, ва на гачкории он, ва на гил андуд (мисли андова бо лой кардан)".
(Васоили шиъа 2/869, Ҷомеул ҳадиси шиъа 3/444).

Аз Худованд меҳоҳам ки ба навиштаи нависанда ва хондани хонанда аҷр диҳад ва моро ба роҳи дуруст ҳидоят фармояд. Омин!